

«ИММУНИЗАЦИЯ»

Душанбе – 2025

ИХТИСОРЬО

АДС	ваксинаи зидди беморињои гулўзинданак ва кузоз
АДС-м/ВЉГК	ваксинаи зидди беморињои гулўзинданак ва кузоз бо миќдори камтарини антигеню
ВЉГК/АКДС	ваксинаи зидди беморињои гулўзинданак, кабутсулфа ва кузоз
АКДС+ГепВ	ваксинаи зидди беморињои гулўзинданак, кабутсулфа, кузоз ва гепатити В
АКДС+ГепВ+Ніб	ваксинаи зидди беморињои гулўзинданак, кабутсулфа, кузоз, сирояти гемофилии типи b (Hib), гепатити В
АС	анатоксини кузоз
БСЖ/БЦЖ	бацилла Кальметта-Герена, ваксинаи зидди бемории сил,
ФПВВ/ВАПП	фалаль паралитикї вобаста аз ваксина
ВНМО/ВИЧ	вируси норасогии масъунияти одам
ДП/ВК	дохили пуст
ДМ/ВМ	дохили мушак
ТУТ/ВОЗ	Ташкилоти умумиљањонии тандурустї
ВПО/ВПЧ	вируси папилломаи одам
ВДС/ВСКК	ваксинаи дорои љузъи сурхча
ВДАК	ваксинаи дорои антигени кузоздошта
Геп В	гепатити В
ВЁФ	вируси ёбоии фалаль
Ніб	чуబай гемофилии типи b
ИПВ	ваксинаи ғайрифаъолкардашуда бар зидди бемории фалаль
ИПР	масунияти компонентї (муњофизаткунанда) дар ваќти таваллуд
С	ваксинаи зидди бемори сурхча
СГ/КК	ваксинаи зидди беморињои сурхча ва гулафшон
СП/КП	ваксина бар зидди беморињои сурхча ва Баногўшак
СБГ/КПК	ваксина бар зидди беморињои сурхча, Баногўшак ва гулафшон
ВБ	воњиди байналмилалї (воњиди иловагии витамини A)
МС/ЦЗ	маркази саломатї
РМИ/НДИ	рўзъюи миллии иммунизатсия (барои мањв намудани фалаль)
ТГ/НПО	ташкилотњои ғайридавлатї
ОПВ	ваксинаи зидди бемории фалаль
ЗП/ПК	зери пуст
ВКП/ПКВ	ваксинаи конъюгатсияшуда зидди сирояти пневмококкї
ЊНБИ/НППИ	њолатњои номатлуби баъди иммунизатсия
ВР/РВ	ваксинаи ротавирусї
БВИ/РПИ	Барномаи васеи иммунизатсия
АГМ/СВК	алоими гулафшони модарзодї
КМН/СН	кузози модарон ва навзодон
БПМБ/СПИД	бемории пайдошудаи масунияти бадан
ХМ/СР	худмањвашаванда (сўзандору ё дастгоњои тайёршуда барои истифодабарии ваксинањои инъексионї)
С	Сил
ТИВ	термоиндикатори ваксинањо
ХКСММ/ЮНИСЕФ	Хазинаи кўдакони Созмони Милали Муттањид
ЮНФПА	Фонди СММ барои фаъолиятњои ањолї
СТС	занъири таъминотї бо тартиботи назорати ъярорат
DOTS	табобати курси кутоњмуддати бемории сил таъти назорати бе восита
DTR	баќайдгирандаи электронии ъярорат
GAPPD	Наќшаи маљмӯи глобалї барои амалиёт робита бо пневмония ва шикамравии кўдакон
ILR	яҳдони бо деворъюи яҳбаста (холодильник с ледовой рубашкой)
Men	(њамчунин MenA) менингит (ваксина)
ORS	мањлули регидронї барои обуштагардонї
RUP	пешгирии истифодабарии такрорї
TTCV	ваксинаи дар дохилаш анатоксини кузоздошта

Беморињои сироятии ба воситай иммунизатсия идорашаванда ва ваксињањо

Њар як давлат таќвими миллии иммунизатсия худро муайян карда, шакли истењсолии ваксињањоро интихоб менамояд. Њангоми пешнијод намудани хизматрасонии иммунизатсия, кормандони тиб бояд доимо аз рўйи таќвими миллии иммунизатсия ва дастур оид ба муомила бо ваксињо амал кунанд.

Барномаи иммунопрофилактика имконияти татбиќи интегратсия соња ва бењтар намудани саломатии умумии қабулкунандагонро медињад. Маълумоти муфассал дар бахшњои гуногуни ин банд мављуд аст: ваксинатсияи зидди вируси папилломаи одам (ВПО), ъамчун имкони алоќа бо барнома оид ба пешгирии саратони гарданаки бачадон ва хизматрасонињо барои муњофизати саломатии наврасон; таќсимоти витамини А дар доираи Барномаи васеъи иммунизатсия (БВИ), чамъ, ъамчун чорањо оид ба пешгири пневмония ва шикамравии кўдакон, ъамчун илова ба иммунизатсия дар доираи Наќшаи маъмўи глобалӣ барои амалиёт дар робита бо пневмония ва шикамравии кўдакон, соли 2013.

1. Гулўзиндонак

1.1 Гулўзиндонак чист?

Гулўзиндонак – bemorии шадиди хатарноки сироятшаванда буда, ба ў газзаки гулў ва роњиои нафаскашӣ бо пайдоиши пардаи зардобдор, зањролудшавии бадан хос аст.

Барангезандай гулўзиндонак бактерияи *Corynebacterium diphtheriae* мебошад. Ин бактерия токсин истењсол меқунад, ки метавонад ба бофтањо ё органњои организми инсон зарар расонад ё нобудсозад. Ҳангоми яке аз намудњои гулўзиндонак расониданитаъсир ба гулў ва баъзан ба ъалќумушоҳида мешавад. Шакли дигари гулўзиндонак бо нишонањои захм дар пўст бештар дар љойњои тропикӣ пањн шудааст.

Гулўзиндонак дар ъар синну сол дида мешавад, vale аксари ваќт кўдакони иммунизатсия нагирифта bemor мешаванд. Дар давлатњое, ки шароити иќлими сардтар аст, гулўзиндонак бештар дар ваќти мавсими «хунук»-и сол мушоњида мешавад.

1.2 Гулўзиндонак чигуна пањн мегардад?

Гулўзиндонак бо роњи алоќаи зич ва воситай ъаво- қатрагӣ аз одам ба одам мегузарад.

1.3 Аломатњо ва нишонањои гулўзиндонак қадомњоянд?

Ваќти таъсир расонидани гулўзиндонак ба гулў ва гулўбодомак, аломатњои аввалини ин дард дар гулў, набудани иштињо ва каме зиёд шудани ъарорати бадан мебошад. Дар давоми 2-3 рўз дар гулў ва гулўбодомак пардаи кабуди сафедчатоб ва хокистарранг пайдо мешавад. Ин парда ба бофтањои мулоими гулў мечаспад ва метавонад ба хунравӣ оварад. Дар ваќти хунравӣ парда ранги сабзи хокистарранг ё инки сиёњро мегирад. Дар ин марњила bemor метавонад шифо ёбад ё ин ки сустии вазнин инкишоф ёфта, bemor метавонад дар давоми шаш-дањ рўз фавтад. Дар bemорони гирифтори гулўзиндонаки вазнин баландшавии ъарорати бадан дида намешавад, аммо ин метавонад ба инкишофи варами гардан ва манъ шудани роњи нафас оварда расонад.

1.4 Оризањо љангоми гулўзиндонак чигуна мебошанд?

Яке аз оризањои вазнин ин манъ шудани роњи нафас, ки ба марг оварда мерасонад. Дар марњилаи аввали беморї, ё ҳатто пас аз гузаштани якчанд љафта, дар бемор эҳтимолияти инкшофи вайроншавии кори дил, ки метавонад ба бемории дил (сердечной недостаточности) оварда расонад, мушоҳида шавад. Дар баъзе беморони гулўзиндонак эҳтимолияти инкшофи миокардит, илтињоби клапанњои дил вучуд дорад, ки ин метавонад ба ташкилёбии беморињои музмини дил ё бемории дил оварда расонад.

1.5 Гулўзиндонак чигуна табобат карда мешавад?

Ба кўдакони гирифтори бемории гулўзиндонак гузаронидани сивороткаи зидди гулўзиндонак ва антибиотикю ба монанди эритромицин ё пенициллин тавсия мешавад. Барои пешгирии сироятёбии дигар одамон, беморонро бояд аз онњо лъудо кард. Пас аз ду рӯзи оѓози табобат бо антибиотикю беморон барои дигарон сироятнопазир мебошанд. Кормандони тиб бояд аз гулўи беморони гумонбаршуда, барои тасдиќ намудани ташхис андуда (мазок) гиранд. Бо вуљуди ин табобат бояд фавран бе интизории натиљањои ташхиси маводи гирифташуда аз гулў оѓоз шавад.

1.6 Чі тавр метавон бемории гулўзиндонакро пешгирї намуд?

Усуљои самараноки пешгирии гулўзиндонак ин баланд бардоштани сатњи фарогирї бо иммунизатсия дар байни ањолї мебошад. Дар аксар кишварњо, ваксинаи зидди гулўзиндонак дар якъоягї бо ваксинаи кузоз ва кабутсулфа гузаронида мешаванд (АКДС). Баъзе кишварњо ваксинаи пентавалентиро истифода мебаранд, ки таркиби он аз ваксинаи АКДС, ваксинаи зидди гепатити В (геп В) ва ваксинаи зидди сирояти гемофилии типи b (Hib)иборат аст. Ваксинаи пентавалентї (АКДС+ГепВ+Hib) метавонад шумораи тазриќиоро барои иммунизатсияи кўдакон кам кунад.

Муқаррароти асосї оид ба гулўзиндонак

- ✓ Гулўзиндонак бо роҳи алоқаи зич ва воситаи хаво-қатрагї аз одам ба одам мегузарад.
- ✓ Аломатъои беморї ин дард дар гулў, набудани иштињо ва каме зиёд шудани харорати бадан мебошанд.
- ✓ Дар беморон метавонад чунин оризањо мушоњида мешавадба монанди вайроншавии кори дил, илтињоби миокардит, илтињоби клапанњои дил, ки ин метавонад ба миён омадани беморињои музмини дил ё бемории дил оварда расонад.
- ✓ Барои табобати кўдакони бемори гулўзиндонак гузаронидани сивороткаи зидди гулўзиндонак ва антибиотикю бояд истифода шавад.
- ✓ Усули самараноки пешгирии гулўзиндонак ин баланд бардоштани сатњи фарогирї бо иммунизатсия дар байни ањолї мебошад.

Љадвали 1.1 Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинањои дорои лъузъи гулўзиндонакдошта

Намуди ваксинањо	Антигеніњо
Номи ваксина (ҳо)	Пентавалентї, АКДС, АДС, АДСм
Шумораи умумии вояњо	5
Тақвими миллї-ваксинаи пентавалентї	Шумораи воя барои иммунизатсияи кўдакон: пентаваленти 1- оѓоз аз синни 2 моњагї (минимум), пентаваленти 2 - дар синни 3 моњагї пентаваленти 3 - баъли вояи қаблї лар синни 4 моњагї
Тақвими миллї-АКДС	Барои кўдакони синни 16-23 моња

Тақвими миллі– АДС	Барои күдакони синни 6 сола
Вояньои зиёди қабулшуда (бустерная доза)	Барои наврасони синни 16 сола. Вояи минбаъдаи гузаронидашудаи дар синни калонсолӣ (баъди ъяр 10 сола - 26,36,46,56 солагӣ) муњофизати дарозмуддатро таъмин мекунад.
Зиддинишондод	Анафилаксия ё аллергия баъди гузаронидани вояи қаблӣ
Њолатњои номатлуб	Њолатњои номатлуби вазнин, аз љониби антигени гулӯзиндонак баќайд гирифта нашудааст. Аксуламали сабук дар љои гузаронидани тазриќ, баландшавии ъярорати бадан.
Чорањои маҳсуси энтиётӣ	Не
Миќдори воя	0,5 мл
Љои гузаронидан	Пентавалентӣ - қисми болоии рони пои күдакон АКДС - дар қисми болоии рони пои күдакон ё мушаки делтамонанди китфи кўдак вобаста аз он, кик адом мушак хубтар инкишоф ёфтааст АДС - дар мушаки делтамонанди китфи кўдакони калонсол
Намуди тазриќъо	Доҳили мушак
Нигоњдорӣ	Аз +2 °C до +8 °C, ба яхкунӣ роъ дода нашавад

1.2 Беморињое, ки сабабгорашон сирояти гемофилии шакли в мебошад

1.2.1 Сирояти гемофилии шакли в чист?

Сирояти гемофилии типи в – bemorii сироятшаванда буда, ба он асосан кўдакон гирифтор мешаванд. Чубчаи гемофиллйин бактерия буда, аксари ваќт дар ъялки кўдак мушоњида мешавад, шаш намуди чубчаи гемофилии дорои капсулаи берунї вуљуд дорад. Аз байни ин шаш намудъиои капсулатор типи в мушкилоти бузург барои солимии ањолї мебошад. Чубчаи гемофилл ё Hib сабагори 90%-и тамоми сироятъиои лъиддии сирояти гемофилл мебошад.

Hib сабабгори пайдоиши пневмонияи вазнин, менингит ва дигар bemoriњои такроршаванда буда, қариб ҳамеша дар байни кўдакони хурдтар аз 5 сола вомехурад.

1.2.2 Сирояти гемофилии шакли в чигуна пањн мешавад?

Hib аз одам ба одам ба воситаи ъяво-қатрагӣ дар ваќти сулфазанї ва атсананї пањн мешавад. Кўдакон бе ъузури ягон аломат ё нишонањои bemorii метавонанд интиќолдињандай Hib, ки дар ъялкашон вуљуд дорад (интиќолдињандай солим мебошанд), буда, сабабгори сироятёбии дигарон гарданд.

1.2.3 Аломатъо ва нишонањои Сирояти гемофилии шакли в кадомњоанд?

Аксари ваќт Hib сабаби пайдоиши чунин bemoriњои лъиддӣ, ба монанди пневмония ва менингит мегардад. Сабаби пайдоиши ин bemorii на танъо Hib мебошад, инро бо доштани аломатъо ва нишонањо дар ъама кўдак гумон бурдан лозим аст. Дар кўдакони гирифтори пневмония метавонад чунин нишонањо бошад, бамонанди табларза, хунуксармо, сулфа, нафаскаши зуд ва кашидани байни қабурѓагӣ (межреберные втяжения). Дар кўдакони гирифтори менингит метавонад чунин нишонањо пайдо шавад, бамонанди табларза, дарди сар, ъассоснокӣ ба рӯшноӣ, банд шудани мушакъюи пушти сар ва баъзан нофањмињо ва дигарунии ъуш.

Дар баробари сироят кардани қисмъои гуногуни бадан, Hib метавонад сабабгори дигар bemoriњо бошад. Hib метавонад bemoriњои начандон зиёд аммо лъиддиро ба вуљуд орад. Ин bemoriњо бамонанди эпиглоттит (илтињоби таѓояк, ки дар қисми даромадгоњи ъялк лъойгир мебошад), ки он низ дар навбати худ метавонад ба стридор (нафаскаши хиросдор) ва нафастангӣ, инчунин септисемия (мављудияти микроорганизмъои патогенӣ дар хун) бо аломатъои табларза, хунуксармо ва давомдињии пањншавии бактерияњо оварда расонад.

1.2.4 Оризањои ъянгоми сирояти гемофилии типи в чигуна мебошанд?

Дар кўдаконе, ки менингити сабабгорашон Hib-бударо гузаронидаанд, метавонад инкишофёбии bemoriњои шадиди асаб, вайроншавии майнаи сар, каршавӣ, таъхир мондани рушди рӯњӣ (то 40%-и ъодисањо) пайдо шаванд.

1.2.5 Беморињое, ки сабабгорашон Сирояти гемофилии шакли в (Hib) мебошанд, чигуна табобат карда мешаванд?

Беморињои сабабгорашон Hib-буда, бо антибиотикъо ба монанди ампициллин, котримаксозол, цефалоспорин ва хлорамфениколтабобат карда мешаванд. Дар айни замон дар бисёр қисмъои дунё имконияти вохурдани Hib-и устувор ба антибиотикъои васеъ истифодашаванда мавҷуд аст.

1.2.6 Чӣ тавр метавон ин bemoriro пешгири намуд?

Сирояти Hib-ро бењтар аст бо ёрии қабули ваксинаи дорои лъузъи Hib-дошта, кидар синни хурдсолї ё расидан ба синни 24 моњагӣ гузаронида мешавад, пешгири намуд. Дар робита бо муќовимати афзояндаи Hib ба антибиотикъо гузаронидани ваксинатсия то чанд муњимтар мегардад.

Му́каррапоти асосӣ оид ба сирояти Hib

- ✓ Сирояти Hib асосан ба қўдакони синнашон то ду sola дар кишваръюи рӯ ба тараќќиёфта таъсир мерасонад.
- ✓ Интиқолкунандагони солим, инчунин қўдакони бемор, метавонанд сирояти Hib-ро пањн кунанд.
- ✓ Сирояти Hib метавонад бањама қисмъиои гуногуни бадан таъсир расонад. Аксари ваќт он ба чунин беморињои лъиддї ба монанди пневмония ва менингит оварда мерасонад.
- ✓ Ваксинаи Hib-и конъюгатсияшуда танъю аз штамми типи b муњофизат мекунад. Штамми типи b дар 90%-и юодисањои бемории лъиддї ошкор мешавад, ки сабабгорашон *Haemophilus influenzae* мебошад.
- ✓ Ваксинатсия Hib бояд дар синни қўдакӣ дар доираи ибтикори ъамалониба оид ба паст намудани сатњи бемории пневмония дар байни қўдакон гузаронида шавад.

Лъадвали 1.2 Маълумоти қўтоњ оид ба ваксинаи пентавалентӣ (АКДС+ГепВ+Hib)

Намуди ваксинањо	Конъюгатсияшуда (капсулаи полисахарид бо интиқолдињандай протеин)
Номи ваксина (ҳо)	пентавалентӣ (АКДС+ГепВ+Hib))
Шумораи вояњо	3
Таќвими миллии иммунизатсия	Дар таркиби ваксинаи пентавалентӣ буда, дар синни 2 то 4 моњагии қўдак иммунизатсия гузаронида мешавад: - пентаваленти 1 - оғоз аз синни 2 моњагӣ (минимум), - пентаваленти 2 - дар синни 3 моњагӣ - пентаваленти 3 - бъяди вояи қаблӣ дар синни 4 моњагӣ
Зиддинишондод	Анафилаксия ё аллергия бъяди гузаронидани вояи қаблӣ
Њолатњои номатлуб	- Вазнин: баќайд гирифта нашудааст - Сабук: аксуламал дар лъои тазриќ, табларза
Чорањои маҳсуси энтиётӣ	Дар робита бо ваксинаи пентавалентӣ: ваксинаи пентавалентиро бар зидди гепатити В ъянгоми таваллуд истифода набаред
Миќдори воя	0,5 мл
Лъои гузаронидан	Дар қисми берунаи рони поии қўдак
Намуди тазриќ	Дохили мушак
Нигоњдорӣ	Аз +2 ° С то +8 ° С Ба яхкунӣ роњ надињед

1.3 Гепатити В

1.3.1 Гепатити В чист?

Гепатити В – бемории сироятшаванда буда, ба иллатноккунни лъигар оварда мерасонад. Барангезандай он вируси гепатити В мебошад. 90% калонсолони сироятёфтаи гепатити В пурра шифо меёбанд. Дар 90% кўдакони сироятёфтаи гепатити В хангоми таваллуд ё дар давоми якум соли ъяёт беморињои музмин инкишоф меёбанд. Ўамасола аз таъсири гепатити В ба монанди сирроз ва саратони лъигар таќрибан 780 000 одамон мефавтанд.

1.3.2 Гепатити В чигуна пањн мешавад?

Вируси гепатити В дар алоќа бо хуни сироятёфта ва дигар моеъњои биологии бадан дар ъюлатњои гуногун меғузарад: а) ъянгоми таваллуд аз модар ба кўдак; б) дар ваќти муносибатъои иљтимої байни кўдакони ъянгоми буридашудан, кандан ва ё газидан; в) ъянгоми алоќаи лъинсї аз одам ба одам; г) дар рафти вайронкунни қоидањои бехатарии тазриќњо ё метавонад бо сўзандоруњое, ки ъянгоми тазриќ бо хуни сироятшуда ифлос карда шудаанд. Дар маъмур гепатити В 50-100 маротиба аз ВНМО ъям бештар сироятнок мебошад.

1.3.3 Аломатњо ва нишонањои гепатити В?

Гепатити шадиди В аксари ваќт аломат ва нишонањо надорад, вале ваќте, ки он ба вульуд меояд, дар бемор бењолї, дилбењузурї, қайкунї, дард дар шикам ва зардї (зардшавии чашм ва пўст) дида мешаванд. Дар беморони гирифтори гепатити В-имузмини дар рафти беморї аломатњои вайроншавии функцияи лъигар дида мешавад (инчунин ба монанди дамиши шикам, хунравии ғайричашмдошт ва таѓирёбии ъюлати руњї).

1.3.4 Оризањо ъянгоми сирояти гепатити В чигуна мебошанд?

Шумораи ками ъодисањои сирояти шадид метавонад вазнин бошад (гепатити муваккатї) ва ба фавт оварда расонад. Аз дигар оризањои лъиддие, ки дар шахсони гирифтори сирояти музмин дида мешаванд, метавонад сирроз ва саратони лъигар инкишоф ёбад.

1.3.5 Гепатити В чигуна табобат карда мешавад?

Табобати мушаххаси гепатити шадиди В вульуд надорад. Гепатити В-имузмини дар бавзе ъюлатњо бо доруњои зидди вирусї ва интерферон табобат карда мешавад.

1.3.6 Чӣ тавр метавон бемории гепатити В-ро пешгири намуд?

Гепатити В-ро бо воситаи иммунизатсия пешгири кардан мумкин аст. Азбаски интиқоли гепатити В яке аз сабабҳои асосии бемориҳои музмин дар шароити глобалӣ мебошад, ҳамаи кўдакони навзод (ъянгоми таваллуд) ё баъди таваллуд (дар рӯзҳои аввали ҳаёт) ҳатто дар давлатњои эндемикии пастбуда, баъд аз таваллуди кўдакбояд вояи аввалини ваксинаи гепатити В-ро гиранд (дар давоми 24 соат баъди таваллуд).

Баъди гузаронидани вояи аввали ваксинаи зидди гепатити В вояи дуюм бояд дар якъоягї бо АКДС ва ваксинаи Hib, бењтараш дар намуди ваксинаи пентавалентї гузаронида шавад (АКДС+ГепВ+Hib).

Шахсони пас аз гепатити шадиди Впурра барқароршуда, дороињимояи якумра аз сироятёбии такрорї мегарданд.

Муқаррапоти асосї оид ба гепатити В

- ✓ Дар 90%-и кўдакони сироятшуда, беморињои музмин инкишоф меёбанд, дар ъюле, ки 90%-и калонсолони сироятёфта пурра шифо меёбанд. Гирифтани иммунизатсия ъянгоми таваллуд муњим аст.

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Гепатити В тавассути алоќа бо хун ё дигар моељьои физиологии бадани шахси сироятшуда пањн мешавад. Дар маљмӯъ гепатити В 50-100 маротиба аз ВНМО ъам бештар сироят меёбад. ✓ Гепатити музмини В ба пайдоиши сирроз, саратони лъигар, вайроншавии функцияњои лъигар ва ба фавт оварда мерасонад. ✓ Ба ҳамаи кўдакон бояд ваксинаи зидди гепатити В ъянгоми таваллуд дар алоњидагӣ ворид гардида, минбаъд вояњои дуюм ва сеюми ваксинадар якъоягӣ бо ваксинаи АКДС ва Hib, бењтараш бо ваксинаи пентавалентӣ гузаронида шавад.
--

Лъадвали 1.3 Маълумоти қўтоњ оид ба ваксинаи зидди гепатити В

Намуди ваксинањо	Рекомбинантни ваксинаи ДНК- ё ваксина дар асоси плазма гирифта шудааст
Шумораи умумии вояњо	4
Таќвими миллии иммунизатсия – Геп В ъянгоми таваллуд бо истифодаи минбаъдаи ваксинаи пентавалентӣ	<p>Ваксинаи Гепатити В-яквалентаро ъарчи зудтар баъди таваллуди кўдак гузаронидан мумкин аст (<24 с)</p> <p>Баъдан, компоненти Гепатити В дар таркиби ваксинаи пентавалентӣ дохил шуда, дар синни 2 то 4 моњагии кўдак иммунизатсия гузаронида мешавад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пентаваленти 1- оғоз аз синни 2 моњагӣ (минимум) - пентаваленти 2 - дар синни 3 моњагӣ - пентаваленти 3 - баъди вояи қаблӣ дар синни 4 моњагӣ
Вояњои такрорӣ	Не
Зиддинишондодњо	Анафилаксия ё аллергия баъди гузаронидани вояи қаблӣ
Њолатњои номатлуб	<ul style="list-style-type: none"> - Вазнин: каме анафилаксия - Сабук: аксуламал дар лъои вориди ваксина (дард, сурхшавӣ, варамӣ), дарди сар, табларза
Чорањои маҳсуси эътиётӣ	Барои ваксинатсия ъянгоми таваллуд танъо ваксинаи яквалентии гепатити В-ро истифода бурдан лозим аст (ваксинаи пентавалентиро ъянгоми таваллуд истифода набаред).
Миќдори воя	0,5 мл
Лъои гузаронидан	Дар қисми берунаи рони пои кўдак
Намуди тазриќ	Дохили мушак
Нигоњдорӣ	Аз +2 °C то +8 °C Ба яхқунї роњ надињед

1.4 Сурхча

1.4.1 Сурхча чист?

Сурхча – ин бемории сироятии тезпањшаванда буда, аз льониби вирус ба вульуд меояд. Нигоњ накарда ба оне, ки ваксинаи бехатар ва самаранок мављуд аст, сурхча яке аз сабабьюи муњимтарини фавти кўдакон дарљањон бўқї мемонад. Зиёда аз 95%-и юодисањои фавти кўдакон аз сурхча дар кишваръои дорои даромади пасти ањолї ва инфрасохторъои заиф ба қайд гирифта мешаванд.

Азбаски беморї тезпањшаванда мебошад, он дорои тамоюли (тенденция) пайдоиши эпидемияҳо бо нишондоди баланди фавт мебошад, маҳсусан дар ингуна шароитњо ба монанди лагеръои гурезањо.

Юодисањои бемории сурхча аксар ваќт дар байни кўдакони дорои норасогии ғизо, маҳсусан онъое, ки витамини А-ро ба миќдори кофїкабул намекунандва дар шароити кунунї зиндагї доранд, инчунин дар байни онъое, ки масунияти баданашон аз ҷониби ВНМО / БПМБё дигар бемориҳо суст карда шудааст, дида мешаванд.

1.4.2 Сурхча чи гуна пањи мешавад?

Сурхча дар тамос бо шахси сироятшуда, ба воситаи ъаво-қатрагїњангоми сулфазанї ва атсазанїпаҳн мешавад. Одамони гирифтори бемории сурхча, метавонанд дигаронро дар давоми якчанд рӯз пеш ва пас аз пайдоиши нишонаҳо (доначањои сурх, ъароратбаландӣ) сироят кунанд. Ин беморї ба осонӣ дар ҷойҳои ҷамъоварии хурдсолон ва кўдакон, мисол дар муассисањои тиббӣ, мактаби ё боѓањо паҳн мешавад.

1.4.3 Аломатњо ва нишонањои сурхча қадомњоянд?

Аввалин нишонаи сироят ин пайдоиши ъарорати баланд тақрибан баъди 10-12 рӯзи таъсири вируси сурхча мебошад, ки якчанд рӯз мушоњида мешавад. Дар ин давра дар бемор мумкин аст атсазанини зиёд, сулфа, сурхшавӣ ва варамии чашм, дар қисми дарунии ковокии дањон доғъои хурди сафед пайдо шавад (пятна Коплика). Баъди 1-18 рӯзи баъди таъсири вирус пайдоиши доначањои сурх, одатан дар рӯй ва қисми болоии гардан ба вульуд меояд. Дар давоми се рӯз доначањо дар бадан ва баъдан дар дасту пойњо пайдо мешавад. Он панъ-шаш рӯз давом меёбад ва баъдан нест мешавад.

1.4.4 Оризањои сурхча қадомњоянд?

Кўдакони ваксинатсиянашудаи синни то панъсола ва маҳсусан хурдсолон ҳатари зиёди беморшавии сурхчаро доранд ва онъо аз оризањои он азоб мекашанд, киба оқибатњои марговарварда мерасонад. Кўдакони сироятёфта, ки шикамравии вазнинро бавуљуд меорад, метавонанд аз камшавии оби бадан азоб кашанд. Дар кўдакон метавонад норасоии ғизо инкишоф ёбад, илтињоби гуши миёна, пневмония ва энсефалит (сирояти мағзи сар). Сурхча сабабгори асосии пањшавии нобинои кўдакон дар Африқо ва дигар минтаќањои эндемикии лъањон мебошад. Пневмония сабабгори асосии марг мебошад, ки онро сурхча бавуљуд меорад. Пневмонияро метавонад худи вируси сурхча ё сирояти бактериявӣ дуюмдарача бавуљуд орад.

1.4.5 Сурхча чигуна табобат карда мешавад?

Табобати маҳсуси сурхча вульуд надорад. Антибиотикњо танњо дар сурати сироятњои бактериявии гўш ва пневмония таъин карда мешаванд. Таъмин намудани ғизои дуруст ва табобати камшавии оби бадан тавассутистифодаи мањлулҳо барои барқарор намудани оби бадан муњим аст. Кўдакони гирифтори бемории сурхча бояд пурра хуранду нўшанд. Ёнамаи кўдаконе, ки дар кишваръои тараќқикарда аз ташхиси сурхча гузаштаанд бояд ду вояи витамини А-ро бо фосилаи 24 соат бо маќсади пешгирии зарари чашм ва нобиної қабул кунанд. Қабули витамини А фавти кўдаконро аз сурхча 50% кам мекунад.

1.4.6 Читавр метавон бемории сурхчаро пешгири намуд?

Бемории сурхчаро бо ваксинаи дорои лъузъи сурхчадошта (СГ) метавон пешгири намуд. Барои пешгирии пайдоиши эпидемияи сурхча, таъмин намудани сатњи фарогирии баланд бо ду вояи ваксина зарур аст. Дар кўдаконе, ки бемории сурхчаро гузаронидаанд, масунияти якумра пайдо мешавад.

1.4.7 Барои пешгири намудани сурхча ва мубориза бо он чї зарур аст?

Наќшаи стратегияи глобалӣ оид ба беморињои сурхча ва гулафшон (2012-2020) дар панъ лъузъиои асосӣ таваъльъ ѝ зоњир меқунад: а) ба даст овардан ва нигоњ доштани сатњи баланди масунияти колективӣ аз юисоби таъмин намудани сатњи фарогирии иммунизатсия бо ду вояи ваксинаи дорои лъузъи сурхчадошта; б) мониторинги беморињо ва бањодињии талоши барномавӣ барои дастрасии пешравињо; ташкил ва нигоњдории иќтидор ъянгоми рух додани хурӯљи беморӣ ва табобати ъодисањои беморӣ; г) истифодабарии муошират барои ъосил намудани боварӣ ва талабот ба иммунизатсия аз лъониби ањолӣ; д) гузаронидани тадќиқотњои илмӣ ва коркард дар дастирии самаранокии иќтисодии амалиётњо барои бењтар намудани ваксинатсия ва усуљои диагностики.

Муќаррапоти асосӣ оид ба сурхча

- ✓ Сурхча – ин бемории сироятии тезпањишаванда буда, дар тамос бо шахси сироятшуда, ба воситаи ъаво-қатрагӣ ъянгоми сулфазанӣ ва атсананӣ паҳн мешавад.
- ✓ Аввалин нишонаи сироят ин пайдоиши ъярорати баланд, бо давомнокии аз як то ъафт рӯз мебошад. Доначањои сурх баъди 7-18 рӯз пас аз таъсири вирус пайдо мешаванд.
- ✓ Сабаби аксари фавт ъянгоми бемории сурхча ин пневмония мебошад.
- ✓ Барои пешгири аз оризањои вазнини бемории сурхча ташкил намудани табобати дурусти бемор, аз лъумла қабул намудани витамини А, мухим мебошад.
- ✓ Сурхчаро ба воситаи иммунизатсия пешгири кардан мумкин аст. Њамаи кўдакон бояд ду вояи ваксинаи сурхчаро гиранд. Сатњи фарогирии хеле баланд(90-95%) гузаронидани ду вояро талаб меқунад.

Љадвали 1.4 Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинаи дорои лъузъи сурхчадошта (ВДС = С, СГ ё СБГ)

Намуда ваксинањо	Ваксинаи зиндаи қобилияти сироятиаш сусткардашуда (аттенуированная вакцина). Дар йўлниурини Тољикистон ваксинаи якъояшудаи сурхча ва гулафшон - СГ истифода бурда мешавад.
Шумораи вояњо	2
Таќвими иммунизатсия	<ul style="list-style-type: none"> - СГ 1 – дар синнаи 12 моњагии кўдакон ворид карда мешавад - СГ 2 – дар синни 6 солагии кўдакон ворид карда мешавад
Вояи иловагӣ	<ul style="list-style-type: none"> - Ўассосноқдории баланд (аллергия)бальузъи ваксина (аз он лъумла, неомицин, канамицин ва желатин) - Ўомиладорӣ - Ўолати вазнини вайроншавии масунияти модарзодии пайдошууда, аз лъумла пешравии сирояти ВНМО/БПМБ
Њолатњои номатлуб	<ul style="list-style-type: none"> - Ўиддӣ: тромботситопения (кам шудани шумораи тромботситињо), анафилаксия, энсефалит (илтињоби маѓзи сар, гарчанде муносибати сабабиои алоқа тасдиқ нашудааст) - Сабук: табларза, пайдошавии доначањои сурх баъди 5-12 рӯзи пас аз гузаронидани иммунизатсия
Чорањои маҳсуси эътиётӣ	Нест
Миќдори воя	0,5 мл
Љои гузаронидан	Вобаста ба синну соли кўдак дарқисми китфи кўдак
Намуди тазриқ	Таги пўст

Нигоњдорї	<ul style="list-style-type: none"> - Аз +2° С то +8°С - Њамаи ваксинањои СГ дар љойњои аз нурњои офтоб муњофизатшуда нигоњ карда шавад
------------------	---

1.5 Гулафшон ва Алоими гулафшони модарзодї

1.5.1 Гулафшон ва Алоими гулафшони модарзодї чист?

Гулафшон – бемории сироятї буда, онро вирус ба вуљуд меорад. Беморї одатан дар байни кӯдакон ва ъам калонсолон дар шакли сабук мегузарад. Алоими гулафшони модарзодї(АГМ)-ин гурӯњи нуќсонњои модарзодї, ки дар натиљаи сироятёбї бо вируси гулафшон ъянгоми ъомиладорї пайдо мешаванд. Занони сироятёftai бо вируси гулафшон дар оѓози ъомиладорї, вирусро бальанини худ (плод) дар 90%-и ъолатњо интиқол медиҳанд, ки метавонад ба фавти ѡзанин ва АГМ оварда расонад.

Яке аз бештари нуќсонњои модарзодї ин каршавї мебошад. АГМ инчунин метавонад сабаби пайдоиши вайроншавии инкишофёбии чашм, дил ва маѓи сар гардад.

1.5.2 Гулафшон чи гуна пањн мешавад?

Гулафшон ба воситаи ъаво-ќатраги ъянгоми сулфазанї ва атсазанї аз шахси сироятшуда, паҳн мешавад. Вирус ба тамоми организм пањн шуда ва дар занони ъомиладор таќрибан баъди панъ-њафт рӯзи сироятёбї ба ѡзанин мерасад.

Шахсони сироятёfta аксари ваќт пањнкуни вирусро баъди як-панърӯзи пас аз пайдоиши доначањои гулафшон оѓоз кунад, инчунин онњо метавонанд 7 рӯзи пеш аз пайдоиши доначањо ва 14 рӯзи пас аз пайдоиш вирусро пањн кунанд. Тифлони бо АГМ метавонанд дар давоми як сол ё зиёда аз он вирусро пањн кунанд.

1.5.3 Аломатњо ва нишонањои гулафшон ва АГМ чи гунаанд?

Таќрибан баъди 7-14 рӯзи пас аз таъсири вирус дар сироятёftagon метавонад баландшавии ъаорати бадан, конъюктивит (бисёртар дар калонсолон) ва варамшавии бофтањои лимфатикии қисми гарданќайд карда мешаванд ва баъди 5-10 рӯзи беморї доначањои сурх пайдо мешаванд. Пайдоиши доначањо аксари ваќт аз рӯй оѓоз ёфта ва баъдан дар ќафаси сина ва пойњо пањн мешаванд. Ин доначањои макулопапулёзии сурх буда, баландтар аз сатњи пӯст ва нисбат ба доначањои сурхча сустар мебошанд. Доначањо таќрибан аз як то се рӯз меистанд. Тадќикотњо нишон доданд, ки дар 20-50%-и ъодисањои беморї бе пайдоиши доначањо мегузарад. 70%-и занони калонсол метавонанд аз дард ва караҳтшавии буѓумњо шикоят кунанд.

Дар кӯдакони бо АГМ одатан инкишофи нуќсонњои модарзодї ба монанди катаракта ва гум кардани шунавої дар навзодї мушоњида мешаванд, vale дар якчанд кӯдакон аломатњо то расидан ба синни ду-чор сол мушоњида намешаванд. Аќиб мондани инкишофи аќлметавонад ќайд карда шавад.

1.5.4 Оризањо ъянгоми гулафшон чигуна мебошанд?

Баъд аз гузаронидани гулафшон оризањои беморї аксари ваќт нисбат ба кӯдакон дар калонсолон дида мешаванд. Баъди гузаронидани бемории гулафшон энтсефалит таќрибан як ъодиса дар 6000 сироятшудагонба амал меояд, аксари ваќт дар байни занони калонсолон мушоњида мешавад. Мушкилотњо бо хунравӣ якъодиса дар 3000 сироятшудагон мушоњида мешавад, одатан дар байни кудакон. Алоими Гийена-Барре хеле кам мушоњида мешавад.

1.5.5 Гулафшон ва АГМ чигуна табобат мешавад?

Табобати маҳсуси зиддивирусии гулафшон ва АГМ вуљуд надорад. Барои сусткуни аломатҳо табобати дастигирикунанда гузаронида мешавад.

1.5.6 Гулафшон ва АГМ чигуна пешгирий карда мешавад?

Гулафшон ва АГМ-ро бо воситай ваксинањои бахатар ва самараноки зидди гулафшон пешгирий намудан мумкин аст. Барои иммунизатсия қӯдакони хурдсолодатанваксинањои якъояшудаи зидди сурхча\Баногӯшак(СГё СБГ) истифода мешаванд. Дар бâзze кишварњои саноатї аз ъисоби тадбиќи барномаи иммунизатсия гулафшон амалан бартараф карда шудааст.

Муњим он аст, ки сатњи фарогирии қӯдакони хурдсол доимо дар сатњи на камтар аз 80%, нигоҳдоштабошад, то ин ки интиқоли гулафшон ба гурӯҳи синну соли дигар паҳн нашавад. Дар робита бо пешгирии АГМ занони қобилияти зоишгурӯњои маќсаднок барои иммунизатсияи зидди гулафшон мебошанд.

Мукаррароти асосӣ оид ба гулафшон ва АГМ

- ✓ Гулафшон ва АГМ сироятї вирусї мебошанд.
- ✓ Гулафшон одатан бемории қӯдакона буда, дар шкали сабук мегузарад, vale занони гирифтори гулафшон дар оғози хомиладорї, метавонанд вирусро ба љанини худ интиқол диҳанд, ки ин метавонад ба фавти љанин ва АГМ оварда расонад.
- ✓ Дар 20-50%-и ъодисањои бемории гулафшон доначањои сурх метавонад дидар нашаванд.
- ✓ АГМ нуќсонњои модарзодии вайроншавии инкишофёбии гушњо, ҷашм, дил ва маѓзи сарро дарбар мегирад.
- ✓ Дар айни замон, ТУТ тавсия медиҳад, ки бо маќсади ба даст овардани элиминатсияи гулафшон ва АГМ, давлатҳо бояд ваксинаи зидди гулафшонро дар якъоягї бо ваксинаи сурхча истифода баранд (СГ ва СБГ).

Лъадвали 1.5 Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинаи љузъи гулафшондошта

Намуди вакцина	Ваксинаи зиндаи қобилияти сироятиаш сусткардашуда (аттенуированная вакцина). Дар йўлни Тольикистон вакцинаи якъояшудаи сурхча ва гулафшон - СГ истифода бурда мешавад.
Шумораи вояњо	2
Тақвими миллии иммунизатсия	- СГ 1 – дар синни 12 моњагии қӯдакон ворид карда мешавад - СГ 2 – дар синни 6 солагии қӯдакон ворид карда мешавад
Зиддинишондод	- Ўассоснокдории баланд (аллергия) баъузъи вакцина (неомицин ва желатин) - Ўомиладорї - Ўолати вазнини вайроншавии масунияти модарзодии пайдошуда, аз љумла, пешравии сирояти ВНМО/БПМБ
Њолатњои номатлуб	Дар бâзze занони калонсол: артрити вазнин (илтињоби буѓумъю) ва артракгияи сабук (дард дар буѓумъю)
Чорањои маҳсуси эътиётї	Нест
Миќдори воя	0,5 мл
Љои гузаронидан	Дар қисми мушаки делтамонанди дасти қӯдакон
Намуди тазрик	Таги пўст
Нигондорї	- Аз +2°C то +8°C

	<p>- Йамаиваксинањои СГ бояд дар льойњои аз нуръои офтоб муњофизатшуда нигоњ дошта шаванд.</p>
--	--

1.6 Баногӯшак (Баногӯшак)

1.6.1 Баногӯшак чист?

Баногӯшак – ин бемории сироятӣ буда, аз лъониби вирус ба вульуд меояд. Баногӯшак дар саросари лъаъон пањн шуда, ъамчун Баногӯшаки сироятӣ маълум аст, зоро он аксари вақт ба ғадудъои обии назди гушњо (слюнные железы) таъсир мерасонад. Агар вирус ба тухмњо (дар мардњо) таъсир расонад пас ин бемориро Баногӯшаки орхитӣ меноманд.

Баногӯшак аксари вақт ба қўдакони синни аз панъ то нўйсола таъсирмерасонад. Инчунин вируси Баногӯшак метавонад дар байни калонсолон низ мушоҳида шавад, дар ин ъюлат оризањо хеле лъиддӣ мебошанд.

1.6.2 Баногӯшак чигуна пањн мешавад?

Баногӯшак бо воситаи ъаво-қатрагӣянгоми сулфазанӣ, атсазанӣ ва инчунин дар тамос бо шахси сироятшуда, паҳн мешавад. Бемории Баногӯшак, метавонад дар давоми шаш рӯз пеш аз сироятёбии ғадудъои обии даъон ва дар давоминӯњ рӯзи баъди он дигаронросироят кунад.

1.6.3 Аломатњо ва нишонањои Баногӯшак кадомњоанд?

Тақрибан дар 33%-и шахсони сироятшудаи вируси Баногӯшак аломатњо ва нишонањои беморӣ дида намешавад. Агар онъо пайдо шаванд, он одатан пас аз 14-21 рӯзи баъди сироятёбӣ рух медињад. Дардмандӣ ъянгоми хоидан ва қурт карданба аломатњо дохил мешавад. Инчунин табларза ва ъюлати сустии умумии бадан метавонад мушрхида гардад. Варамшавии ғадудъои оби даъон, ки дар поён ва назди гушњо лъойгиранд, яке аз аломатњои асосии беморӣ буда, метавонад аз як ё ду тараф мушоњида карда шавад.

Ъянгоми Баногӯшаки орхитӣ дардмандӣ ва варамкуни тухмњо (дар мардон) мушоњида карда мешавад.

1.6.4 Оризањо ъянгоми бемории Баногӯшак кадомњоанд?

Оризањо ъянгоми Баногӯшак хеле кам дида намешавад, аммо метавонанд хеле лъиддӣ бошанд. Дар мардњо ё писарони наврас Баногӯшаки орхитӣ метавонад ба безурриётӣ оварда расонад. Энсефалит (илтињоби маѓзи сар), менингит (илтињоби пардаи маѓзи сар ва ъяроммаѓз) ва гум кардани шунавоии гушњо оризањои хеле кам мебошанд, ки ҳангоми Баногӯшак дар ъамагуна синну сол пайдо мешаванд.

1.6.5 Баногӯшак чигуна табобат карда мешавад?

Табобати маҳсуси Баногӯшак вульуд надорад. Азбаски сабаби пайдоиши он вирус мебошад, табобати Баногӯшак бо антибиотикњо самаранок нест. Барои сабук намудани аломатњо табобати дастгирикунанда бо мақсадипаст намудани шиддатнокии аломатњо гузаронида мешавад.

1.6.6 Чи тавр метавон Баногӯшакро пешгирӣ намуд?

Баногӯшакро бо воситаи иммунизатсия бо ваксинаи дорои лъузъи Баногӯшақдошта, метавон пешгирӣ намуд. Дар давлатњое, ки иммунизатсия бар зидди Баногӯшак дар тақвими миллии иммунизатсия ворид карда шудааст, тавсия дода мешавад, ки ваксинаи СБГ-ро истифода баранд (ваксинањои якълояшуда, ки дар таркибашон антигени сурхча, Баногӯшак ва гулафшон дохиланд).

Шахсоне, ки бемории Баногӯшакро гузаронидаанд, масунияти якумра бар зидди ин вирус пайдо мекунанд.

Муқаррапоти асосиоид ба Баногүшак

- ✓ Баногүшак бо воситаи ъаво-қатрагињангоми сулфазанї, атсазанї ва инчуни дар тамос бо шахси сироятшуда, паҳн мешавад.
- ✓ Тақрибан дар се-яки шахсони сироятшудагон вируси Баногүшак аломатњо ва нишонањои беморї дида намешавад.
- ✓ Аломати аз ҳама аёни беморї ин варамшавии ғадудъои оби дањон мебошад.
- ✓ Оризањо ъангоми Баногүшак хеле кам дида мешаванд, аммо онњо метавонанд хеле лъиддї бошанд.
- ✓ Ваксинаи зидди Баногүшак бояд бо ваксинањои якљояшудаи сурхча ва гулафшон (СБГ) дар доираи баланди самаранокии барномаи иммунизатсия бо зиёда аз 80%-и сатњи фарогирӣгузаронида шавад.

Љадвали 1.6 Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинаи дорои лъузъи Баногүшакдошта

Намуди ваксина	Ваксинаи зиндаи қобилияти сироятиаш сусткардашуда (аттенуированная вакцина). Дар Ўзбекистон воридкунии ваксинаи якљояшудаи сурхча/Баногүшак/гулафшон (СБГ) ба наќша гирифта шудааст.
Шумораи вояњо	2
Тақвими миллии иммунизатсия	- СБГ 1 – дар синни 12 моягии кўдакон ворид карда мешавад - СБГ 2 – дар синни 6 солагии кўдакон ворид карда мешавад
Зиддинишондод	- Ўзассоснокдории баланд (аллергия) бальзъи ваксина (неомицин ва желатин) - Ўомиладорї - Ўолати вазнини вайроншавии масунияти модарзодии пайдошуда, аз лъумла пешравии сирояти ВНМО/БПМБ
Њолатњои номатлуб	- Вазнин: менингити асептикї (аз ъисоби баъзе штаммњо бавуљуд меояд); орхит (илтињоби тухмњо); каршавї аз ъисоби юзассосияти неврологї (сенсорно-неврологическая глухота); миозити музмин (илтињоби шадиди мушакњо) - Сабук: аксуламал дар лъои воридкунии ваксинањо; варамшавии ғадудъои оби дањон ва назди гушњо
Чорањои маҳсуси эътиётї	Нест
Миќдори воя	0,5 мл
Лъои гузаронидан	Дар қисми мушаки делтамонанди дасти кўдакон
Намуди тазриќ	Таги пўст
Нигоњдорї	- Аз +2°Сто +8°С - Ўамаи ваксинањои СБГ бояд дар лъойњои аз нуръои офтоб муњофизатшуда нигоњ карда шаванд

1.7 Кабудсулфа

1.7.1 Кабудсулфа чист?

Кабудсулфа ё «сулфай аккос (лающий кашель)» бемории шадиди сироятшаванда буда, ба ў осеб додани роњњои болоии системаи нафаскашї, хурўли сулфай давомнокии ихтилої хос аст. Бемории кабудсулфа аз льониби бактерияи *Bordetella pertussis* ба вуљуд меояд, ки дар дањон ва ъалќ лъойгир мебошанд. Азбаски ин bemорї тезпањшаванда аст, маҳсусан ба тифлони иммунизатсиянашуда таъсир мерасонад, ъатто дар давлатњои бо сатњи фарогирии иммунизатсия баланддошта bemории кабудсулфа мушкилоти тандурустии лъамъиятї дар сатњи глобалї бокї мемонад.

1.7.2 Кабудсулфа чигуна пањн мешавад?

Кабудсулфа бо воситаи ъаво-қатрагї ъангоми сулфазанї ва атсананї аз шахси сироятшуда, паҳн мешавад. Бемороне, ки ба табобат ниёз надоранд, метавонанд сирояткунанда бошанд ва кабудсулфаро то се ъафта аз саршавии пайдоиши сулфай oddї пањн намоянд. Дар аксари давлатњо ин bemорї дар шакли даврањои муңтазами хурўль аз 3 то 5 сол мушоњида мешавад.

1.7.3 Аломатњо ва нишонањои кабудсулфа кадомњоанд?

Таќрибан баъди 10 рўзи сироятёбї нишонањои оддии шамолхурї: зуком, обравии чашмон, атсананї, табларза ва сулфай хурд пайдо мешаванд. Оъиста-оъиста сулфа зиёд шуда, хислати сулфай пайдарњам сар мешавад. Дар охир ъар як сулфай bemор садонок мебошад. Ўангоми сулфазани пайдарњам кўдак аз ъисоби норасоии ъаво метавонад кабуд шавад. Баъди сулфањои пайдарњам, ки маҳсусан шабона такрор мешавад, аксаран баќайкунї ва мондашавї пайгарї мекунанд.

1.7.4 Оризањо ъангоми bemории кабудсулфа кадомњоанд?

Оризаи асоси ъангоми кабудсулфа пневмония мебошад, ки дар давлатњои тараќќиёфта таќрибан дар 6%-и ъодисањои кабудсулфа вохурда мешавад. Хатари пайдоиши пневмония дар байни кўдакони то шашмоња метавонад чор маротиба нисбат ба калонсолонбаландтар бошад. Дар кўдакон чунин оризањо, ба монанди ларзиш ва ташаннуль мушоњида мешаванд, ки дар натиљаи баландшавии ъарорати бадан ё норасоии ъаво ба маѓзи сар ба миён меоянд, ки сабабгори он сулфай пайдарњам мебошад.

1.7.5 Кабудсулфа чигуна табобат мешавад?

Табобат бо антибиотикњо, одатан бо эритромитсин, ки метавонад вазнинии bemориро кам намояд. Азбаски маводњои доруворї бактерияро дар дањон ва ъалќ нобуд мекунанд, антибиотикњо метавонанд қобилияти сирояти интиқоли кабудсулфаро ба дигар шахсон кам кунанд.

1.7.6 Читавр метавон кабудсулфаро пешгирї намуд?

Давоми солњои зиёд аст, ки кабудсулфа бо воситаи иммунизатсия пешгирїкарда мешавад, бо ваксинаи дорои лъузъи гулўзиндонак ва кузоздошта (ба мисли АКДС), valee дар ваќтњои охир ваксинаи зидди кабудсулфа дар дохили ваксинањои пентавалентї буда ворид карда мешавад, ки дар таркибаш ғайри АКДС, инчунин ваксинањои зидди гепатити В ва сирояти гемофилии типи b дохил мешаванд. Ваксинаи пентавалентї шумораи тазриќњоро кам мекунад, ки ъангоми иммунизатсия тифлон зарур аст. АКДС ва ваксинањои пентавалентї дар бахшњои гулўзиндонак ва сирояти гемофилии типи b-и ъамин банд шарњ дода шудаанд.

Муқаррапоти асосиоид бабемории кабудсулфа

- ✓ Кабудсулфа ё «сулфаи аккос» ни беморињои роњњои болои нафас мебошанд.
- ✓ Кабудсулфа сирояти бактерия буда, аз одам ба одам бо воситаи ъаво-ќатрагињангоми атса ва сулфазанї пањн мешавад.
- ✓ Кўдакони хурдсол эҳтимоли сироятёбии бештарро доранд, онњоро ба оризањои лъиддї ва фавт оварда мерасонад.
- ✓ Усули самараноки пешгирии кабудсулфа дар байни ъамаи кўдакони хурдсолгузаронидани иммунизатсия бо ваксинаи дорои лъузъи кабудсулфадошта мебошад.

Лъадвали 1.7 Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинањои дорои лъузъи кабудсулфадошта

Намуди ваксина	Њуљайраи пурраи кушташуда ё бењульайра (бе ъуљайраи беѓаразона (без интактных клеток))
Шумораи вояњо	3
Таќвими миллии иммунизатсия	Пентавалентнї, АКДС ё ваксинаи кабудсулфа дар намуди севояга аз синни 8-њафтаина оғоз ёфта, вояњои минбаъдаи он (њадди аќкал) бо фосила 4 ъафта гузаронида мешаванд
Вояи иловагї	- Кўдакони дар синни аз 1 то 6 сола: 1 вояи иловагїнадди аќкал пас аз 6 моњи баъди анъоми 3-юм вояњои силсилаи аввала, бењтараш дар соли дуюми ъаёт - Ўар як давлат бояд оид бавориди вояњои иловагї барои наврасону калонсолонкарор қабул намояд.
Зиддинишондод	Анафилаксия ё аллергия баъди гузаронидани вояи қаблї
Њолатњои номатлуб	- Вазнин: хеле кам анафилаксия, воќеањои гипотонї-гипореактивї (гум кардани тонуси мушакњо, аксуламали лъавобї ва даркунї); ташаккунъи фебрилї (фебрильные); гиряи дарозмуддат. - Сабук: аксуламал дар лъои воридкунии ваксинањо (дард, сурхшавї, варамшавї); табларза ва ъолати ъаяльоннокї
Чорањои маҳсуси эътиётї	Не
Миќдори воя	0,5 мл
Љои гузаронидан	- Қисми болоии (берунаи) рони пой дар хурдсолон - Мушаки делтамонанди китф дар кўдакон ва калонсолон
Намуди тазриќ	Дохили мушак
Нигоњдорї	- Аз +2°Сто +8°С - Ба яхкунї роњ надињед

1.8 Фалаль (Полиомиелит)

1.8.1 Фалаль чист?

Фалаль-бемории шадиди сироятї буда, барангезандаи он яке аз намудњои 3 – серотипи вируси фалаль бањисоб мераванд (намуди 1,2 ё 3). Инчунин онњо вируси ёбоии фалаль (ВЁФ) номида мешаванд, аз баски онњо дар табиат гардиш дошта ва қобилияти сирояткунии одамонро доранд. Бемории Гейне-Мединбуда, баўосебхурии моддаи хокистаранги ҳароммаѓз, пайдоиши фалальи канора вабулбарї хосмебошад.

Фалаль асосан ба кўдакони то панъясола таъсир мерасонад. Дар яке аз 200 ъодисањои сироятёфтагон ваќте, ки вирус ба ъуљайрањои асаби ъароммаѓз ъуљум мекунад, ки он мушакњоро идора мекунад, фалальи паралитикї инкишоф мейбад.

Дар байни сироятъои вирусии асаб ин беморӣ, яке аз лъойњои намоёнро ишѓол менамояд.

1.8.2 Фалаль чигуна пањн мешавад?

Вируси фалаль бо роњњои фазлавї-дањонї (фекально-оральный) мегузарад. Дар минтаќањои соҳиби шароити бади санитарӣ, аксари ваќт он бо воситаи дањон дохил мешавад, ваќте одамон хўрок меҳуранд ё об менўшанд, ки онњо бо наљосат ифлос шудаанд. Дар бисёр шахсони сироятёфтаи фалаль, беморӣ бе ягон нишонањои клиникї мегузарад, vale онњо метавонанд бемориро пањн кунанд.

1.8.3 Аломатњо ва нишонањои фалаль кадомњоанд?

Баъди сироятёбии вируси фалаль таќрибан дар 25%-и сироятёфтагон, беморӣ батаври сабукмегузарад ва ба ў нишонањои табларза, дардисарвадардигулӯхосаст. Фалалъи паралитикї таќрибан дар 1%-и сироятёфтагон инкишоф меёбад.

Фавт таќрибан дар 5-10%-и гирифторони фалаль дида мешавад.

1.8.4 Фалаль чигуна табобат мешавад?

Фалаль табобат надорад. Табобати нигоњдорандай симптоматикиро дар давраи шадиди беморӣ дар бар мегирад, аз лъумла таъмини муолиљаи нафаскашї ъянгоми фалальшавии мушакњои роњи нафас. Оқибатњои нейромушакњо бо истифода аз физиотерапия ва муолиљаи ортопедї коњиш меёбад.

1.8.5 Чӣ тавр метавон фалальро пешгири намуд?

Фалальро метавон бо воситаи иммунизатсияи ваксинаи бо тариќи дањон истифодашаванда (ОПВ) ва ё ваксинаи ғайрифаъолкардашуда бар зидди бемории фалаль (ИПВ) пешгири намуд. ТУТ ба ъамаи давлатњое, ки танњо ОПВ-ро истифода мебаранд аққалан ворид намудани як вояи ваксинаи ИПВ-ро дар таќвими миллии иммунизатсияи худ тавсия медињад.

Муќаррапоти асосӣ оид ба фалаль

- ✓ Фалаль аз вирусъои ёбоии 1, 2 ва 3-и намудњо ба вульуд меояд, ки бо роњи фазлавї-дањонї пањн мешавад.
- ✓ Дар бисёр шахсони сироятёфта, нишонањои беморӣ дида намешавад, vale онњо метавонанд бемориро пањн кунанд.
- ✓ Фалалъи паралитикї таќрибан дар 1%-и сироятёфтагон инкишоф меёбад; агар фалаль инкишоф ёбад, пас он таќрибан дар 5-10%-и фалальшудагон ба марг оварда мерасонад.
- ✓ ТУТ ба ъамаи давлатњое, ки танњо ОПВ-ро истифода мебаранд, ворид намудани аққалан як вояи ваксинаи ИПВ-ро дар таќвими миллии иммунизатсияи худ тавсия медињад.

Љадвали 1.8 Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинаи зидди фалаль

Намуди ваксина	ОПВ – вируси зиндаи қобилияти сироятнокиашон сусткардашуда; ИПВ – ваксинаи ғайрифаъолкардашуда
Шумораи вояњо	5 – воя ОПВ ва 1 воя ИПВ
Таќвими миллии иммунизатсия - ОПВ + ИПВ	<ul style="list-style-type: none">- Вояи сифрии (О) ОПВ – дар давоми 24 соати баъд аз таваллуди кўдак- 1 вояи ОПВ – дар 2 моњагӣ- 2 вояи ОПВ – дар 3 моњагӣ- 3 вояи ОПВ – дар 4 моњагӣ- 4 вояи ОПВ – дар 12 моњагӣ- 1 вояи ИПВ – дар 4 моњагии кўдак, якъюя бо ОПВ

Зиддинишондод	Анафилаксия ё аллергия баъди гузаронидани вояи қаблї
Њолатњои номатлуб	<ul style="list-style-type: none"> - ОПВ – хеле кам фалалы паралитикии вобаста аз ваксина (ФПВВ) - ИПВ – њолатњои номатлуби вазнин бақайд гирифта нашудааст; аксуламали сабук дар љойи тазриќ
Чорањои махсуси эътиётї	Иммунизатсияро ба таъхир гузоред, агар кўдак дар ќолати миёнаи вазнин ва вазнини бемориҳо бошад (њангоми баладшавии њарорати бадан $\geq 39^{\circ}\text{C}$)
Миќдори воя	<ul style="list-style-type: none"> - ОПВ – 2 қатра ба дањон - ИПВ – 0,5 мл дар намуди тазриќ
Љои гузаронидан	<ul style="list-style-type: none"> - ОПВ – танъю ба дањон - ИПВ – дохили мушак; қисми болоии (берунаи) рони пойи кўдак
Нигондорї	<ul style="list-style-type: none"> - ОПВ –аз $+2^{\circ}\text{C}$ то $+8^{\circ}\text{C}$ - ИПВ – дар њароратиаз $+2^{\circ}\text{C}$ то $+8^{\circ}\text{C}$ нигонъ дошта шаванд; ба яхкунї роњ надињед.

1.9 Гастроэнтерити ротавирусі

1.9.1 Гастроэнтерити ротавирусі чист?

Гастроэнтерити ротавирусі –ин бемории тезпањшавандаи шикамраві буда, газзаки меъдаю рўдаи борикро аз лъониби штаммъои ротавирусі бавуљуд меорад. Гастроэнтерити ротавирусі яке аз сабабъои асосии диареи вазнин байни кўдакони хурдсол дар саросари лъањон ба юисоб меравад. Он дар ъама лъойњо, ъатто дар давлатњое, ки стандартъои хуби санитарї ва мављудияти оби тозаи ошомиданї доранд, дига мешавад.

Њолатњои фавт одатан дар байни кўдакони хурдсоли синни аз 3 то 12 моња вохурда мешаванд, ваќте, ки дар онњо сироятї аввалини гастроэнтерити вазнин инкишоф меёбад ва онњо дар робитаи талафёбии об (дегидратация) осебазир мегарданд.

1.9.2 Ротавирус чигуна пањн мешавад?

Ротавирусбороњьюоифазлавї-дањонїнтиқолмеёбад. Бо фазла кўдакони сироятшуда шумораи зиёди вирусро хориль мекунанд. Вирус метавонад дар давраи ду рўз пеш аз пайдо шудани аломатњои беморї ва то 10 рўз баъди пайдоиши онњо хориль шавад. Ротавирус нисбати таъсири муњити беруна хеле устувор мебошад ва метавонад бо воситаи хўрока, об ва ашёњои ифлосшуда пањн шавад.

1.9.3 Аломатњо ва нишонањои гастроэнтерити ротавирусі кадомњоанд?

Гастроэнтерити ротавирусі аз дарунравии гузарандаи сабук то дарунравии вазнин ва ќайкунї лъараён меёбад, ки ба талафёбии об оварда мерасонад. Аломатњо одатан баъди як-се рўзи пас аз сироятёбї оғоз меёбанд. Пеш аз оғози диарея мумкин аст табларза ва ќайкунї мушоњида карда шавад. Диарея одатан 3-7 рўзро дар бар мегирад.

1.9.4 Оризањо ъангоми бемории гастроэнтерити ротавирусі чигуна мебошанд?

Пас аз оғоз ёфтани ќайкунї ва ё диареяи обакї дар кўдакони хурдсол талафёбии об зуд инкишоф меёбад, ки ба чунин оризањо ба монанди садма (шок), вайроншавии функцияи гурдањо, лъигар ва ба фавт оварда мерасонад.

1.9.5 Гастроэнтерити ротавирусі чигуна табобат мешавад?

Табобати маҳсуси зидди вирусии гастроэнтерити ротавирусі вуљуд надорад. Йамчунин мисли дигар ъодисањои диарея, табобати асосии дастгирикунанда ин барќарор намудани талафёбии моеъ бо ёрии мањул, муолиљаи дањонии регидрататсионї (МДР-ORS) ва истифодаи доруњои руҳдор (цинкдор) мебошанд. Талафёбии вазнини об метавонад ворид намудани моеъи иловагии дохири рагро дар якъоягї бо МДР барои зуд барќарор намудани талафоти об ва электролитњо талаб кунад.

1.9.6 Чї тавр метавон гастроэнтерити ротавирусиро пешгирї намуд?

Дар давоми 20 соли гузашта фавти диареяи аз дигар сабабъо бавуљуд омада, аз юисоби бењтар намудани ғизо, бењбудии гигиенї ва санитария, инчуни мавҷудияти МДР ва доруњои руҳдор дар сатҳи чаҳонй хеле кам шудаанд. Беҳтар намудани шароити санитарї ва дастрасї ба оби тозаи нўшокї дар коҳиш додани шумораи ҳодисањои сирояти ротавирусї камсамараноктар мебошад ва иммунизатсия яке аз усуљои муњими пешгирии сирояти ротавирусии вазнин мемонад.

Сирояти гузаронидашудаи аввала баъзан масунияти нопурраро таъмин мекунад. Ъангоми беморшавии минбаъда ъолати вазнини он аз ъодиса ба ъодиса паст мегардад.

Мукаррапоти асоси оид ба гастроэнтерити ротавирусї

- ✓ Ротавирус сабаби асосии ба вульуд омадани гастроэнтерит дар байнин тифлон ва күдакони хурдсол мебошад
- ✓ Ротавирус бо роњьюи фазлавї-дањонї интиќол меёбад ва вирус дар муњити зист устувор аст.
- ✓ Беморињои вазнин метавонад ба талафёбии об оварда расонанд. агар бо ёрии МДР ё фиристодани моеъи иловагї дохили раг, обњои талафёфта тез барќарор нашаванд ин дар навбати худ ба садма ва марг оварда мерасонад.
- ✓ Иммунизатсия муњофизати бењтарин аз гастроэнтерити ротавирусї мебошад, азбаски нисбат ба таъмин намудани оби тозаи ошомиданї ва чорањои санитарї дар пешгирии сирояти ротавирусї кам самараноканд.
- ✓ Иммунизатсия бар зидди сирояти ротавирусї танњо гастроэнтерити ротавирусиро пешгири мекунад ва бояд дар стратегияи ъамалъонибаи табобат ва пешгири дар мубориза

Љадвали 1.9 Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинаи ротавирусї

Намуди ваксина	Вируси зиндаи ёбилияти сироятнокиаш сусткардашуда
Шумораи вояњо	- 2 воя
Таќвими миллии иммунизатсия Rotarix® Вояи иловагї	- 1 воя – дар 2 моњагї - 2 воя – дар се мохагии кўдак ворид карда мешавад - Дар ъюли ъозир вояи иловагї тавсия дода намешавад
Зиддинишондод	- Аксуламали вазнини аллергикї баъди гузаронидани вояи ёаблий - Норасоии масунияти вазнин (вале на сирояти ВНМО)
Њолатњои номатлуб	- Вазнин: инвагинатсия - Сабук: хашмгинї, атсанзани, сирояти гўшњо, юйқунї ва диарея
Чорањои маҳсуси эътиётї	- Иммунизатсияро ба таъхир гузоред ъянгоми гастроэнтерити музмин ва ё табларза дар ъолати миёнаи вазнин ва вазнини беморињо - Дар кўдаконе, ки дар гузашта инвагинатсия юйд шуда буд ё вайроншавии инкишофи рўдањо, ки метавонад далели инкишофи инвагинатсияро дорад, истифодай ваксина тавсия дода намешавад.
Миќдори воя	- Rotarix®: 1,5 мл моеъ
Љои гузаронидан	- Танњо бо тарики дањон
Нигонѓорї	- Аз +2° С то +8° С - Ба яхқунї рој надињед

1.10 Кузоз

1.10.1 Кузоз чист?

Кузоз – ин бемории аз льониби бактерияи *Clostridium tetani* ба вульуд омада буда, дар ъама ѡойи хок (замин) чойгир аст. Сироятёбі бо ин бактерияю вакте, ки хок дар захм ё льои бурида мерасад, диди мешавад. Токсин бактерияро хориль намуда, бемориюи вазнини кашиш ва дарди мушакъоро ба вульуд меорад, ки метавонад ба марг оварда расонад. Кузози навзодон (дар навзодон) ва кузози модарон дар минтаќањое, кидар шароити хона бе риояи қоидањои тамизшуда таваллуд мекунанд, ки барои онњо тартиби oddi мебошад, ин мушкилоти лъиддиро дарбар мегирад.

1.10.2 Кузоз чигуна пањн мешавад?

Кузоз аз одам ба одам интиќол дода намешавад. Дар ъамагуна синну соли шахсон бактерия ба захм ё льои бурида бо воситаи чунин ашёњо, ба монанди нохунњои ифлос, кордњои ифлосшуда, асбобњо, хорњои чуб, асбобњои ифлосро истифода бурдан ъянгоми таваллуд ё захми чуќури аз ъайвонњо гирифташуда, метавонад ворид шавад. Ин бактерия дар захмњои чуќур, захми сўхта ва захмњои дар натиљаи садама гирифташуда хуб инкишоф меёбад.

Сироятёбии байнинавзодон дар рафтитаваллуда зифлос ё дар бурёё дар фарш, азасбобњои ифлоси истифода шавандабарои бурида ниноф, матоъњои ифлоси истифода шавандабарои бастандиино фёдастњои ифлоси таваллуд гирбавуќумеояд. Тифлон ва қўдакон ичунин метавонанд бо кузоз вакте, ки асбобњои ифлосшуда барои хатна истифода мешаванд, скарификатсия ва пирсинги (суроҳ дар гўшњо) пуст ва вакте, ки ифлосии ангишт ё дигар маводњои ифлоскунанда ба захм меафтанд, сироят ёбанд.

1.10.3 Аломатњо ва нишонањои кузоз кадомњоанд?

Давраи инқубатсионї (вакт байни сироятшавӣ ва пайдоиши аломатњо) одатан аз 3 то 21 рўз аст, vale вобаста аз намуди захм метавонад якчанд моњ давом ёбад. Бо пастшавии давомнокии давраи инқубатсионї натиљаи хатари фавт ъянгоми беморї афзоиш меёбад. Аломати аввалини кузоз дар қўдакон ва калонсолон шиддатнокии мушакъои лъоѓ (часпидан ё мањкам шудани лъоѓ) мебошад. Баъдан карахтшавии гардан, шикам ва ё пушт, душворї ъянгоми фурӯ бурдан, кашишхурии мушакъо, араќкунї ва табларза пайдо мешаванд.

Навзодон бо кузоз ъянгоми таваллуд худро хуб нишон медињанд, vale баъдан, пас аз 3-28 рўзи таваллуд аз хурдан мемонанд. Баъдан дар онњо шиддатнокии мушакъо ба вульуд меояд ва кашишхурии сахти мушакъо мушоњида мешавад.

1.10.4 Оризањо ъянгоми кузоз кадомњоанд?

Вакте, ки ба мушакъо таъсир мерасонад, ки дар рафти нафаскашї иштирок мекунанд, ин метавонад ба норасогии шушї ва марг оварда расонад. Калонтарин хавфи осебхурї дар навзодон ва беморони синни солхурда мебошанд.

Бисёр ваќтпневмония низ вохурда мешавад. Дар натиљаи кашишхурии мушакъо ва ташаннуль метавонад шикастани сутунмўњра ё дигар устуғонњо ба вульуд оянд.

Дар наълотёфтагон баъди гузаронидани кузоз дар навзодї метавонад вайроншавии неврологиидарозмуддат мушоњида шавад.

1.10.5 Кузоз чигуна табобат карда мешавад?

Кузоз дар ъама сину сол ъолатњои фавқулодаи тиббї мебошад, ки он аз ъама бењтар дар шароити беморхона табобат карда мешавад. Барои табобат иммуноглобулини зидди кузозї, антибиотикњо, коркарди захм ва муолиљаи кўмакрасон зарур аст.

1.10.6 Чӣ тавр метавон кузозро пешгири намуд?

Ваксинаи дорои антигени кузоздошта (ВДАК) аз кузоз муњофизат менамояд. Тифлон ва кӯдакон метавонанд ваксинањои якљояшуда, ба монанди АКДС, ваксинаи пентавалентї(АКДС+ГепВ+Hib) ё АДС-ро қабул кунанд. Њамаи шахсони аз ъафтсола боло бояд бо ваксинаи АДС-М, ки дорои антигени кузоздошта ва пасткардашудаи шумораи антигенњои гулўзинданак мебошад, иммунизатсияро қабулкарда бошанд.

Кузози навзодонро бо роњи иммунизатсияи занњои дар синни қобили таваллуд антигени кузоздошта ё дар давоми то ъомиладорї пешгири кардан лозим аст. Ѝянгоми таваллуд тозагиро риоя кардан зарур аст, юатто агар модар иммунизатсия шуда бошад. Муњимтарин талаботи тартиби нигоњубинии ноф ва риояи таъмин намудани покии он яке аз корњои муњим ба ъисоб меравад.

Шахсони табобатёфта ба кузоз масунияти табиї надоранд ва метавонанд такроран сироят ёбанд. ТУТ барои таъмини муњофизати пурра қабул намудани шашвояи таќвими иммунизатсияро тавсия медињад.

Муќаррапоти асосӣ оид ба кузоз

- ✓ Сабаби асосии пайдоиши кузоз бактерия мебошад, ки дар муњити зист љойгир аст.
- ✓ Сироятёбї дар ъюлатъюи зерин рух медињад: ъянгоми таваллуд дар шароити нопокизабарои буриданӣ ноф бо асбобињои ифлосшуда истифода бурда мешаванд, бактерияи кузоз ба захм ва љойњои бурридашуда меафтанд.
- ✓ Кузози навзодондар давлатњо бо норасоии фарогирии иммунизатсия ва иљозати хатарноки таваллуд ва таърибаи бастабандии ноф мушкилоти љиддї мемонад.
- ✓ Аксари навзодони сироятшудаи кузоз мефавтанд.
- ✓ Беътарин усуљои пешгирии кузози модарон ва навзодон тибқи тавсияҳои ТУТ истифодаи ваксинаи шашвоягии таќвими иммунизатсияи тифлон бо ваксинаи дорои АК ва вояи иловагии иммунизатсияи занони ъомиладор дар ъамаи ъудудњо ва таъмини ёрии тибии таваллуд бо нигоњдории шароити тамишшуда ва таърибаи бастабандии ноф мебошанд.

Љадвали 1.10 Маълумоти кӯтоњ оид ба ваксинаи дорои антигени кузоздошта

Намуди ваксина	Антиген
Шумораи вояњо	5
Таќвими миллӣ –ваксинаи пентавалентї	Шумораи воя барои иммунизатсияи кӯдакон: <ul style="list-style-type: none">- пентавалентї 1- оѓоз аз синни 2 моњагӣ (минимум)- пентавалентї 2 – дар синни 3 моњагӣ- пентавалентї 3 - баъди вояи қаблї дар синни 4 моњагӣ
Таќвими миллӣ –АКДС	Барои кӯдакони дар синни 16-23- моњагии кӯдак
Таќвими миллӣ АДС	Барои кӯдакони синнашон 6 сола
Вояњои зиёди қабулшуда (Бустерная доза)	Барои наврасони синнаш 16 сола. Вояи минбаъдии гузаронидашудаи дар синни калонсолӣ (баъди ъаф 10 сола - 26,36,46,56 солагӣ) муњофизати дарозмуддатро таъмин мекунад
Зиддинишондод	Њассосноқии баланд (аллергия) ё анафилаксия дар вояи вориднамудаи қаблї
Њолатъюи номатлуб	<ul style="list-style-type: none">- Вазнин: баъзан анафилаксия, илтињоби асабињои болої(илтињобиќисмати болоии асаб)- Сабук: аксуламал дар ѡзи вориднамудаи ваксинањо ва табларза
Чорањои маҳсуси энтиётї	Нест
Миќдори воя	0,5 мл
Лъои гузаронидан	Қисми болоии рони пойи кӯдак, китф (мушаки делташакл) дар калонсолон
Намуди тазриќ	Дохили мушак

1.11 Сил

1.11.1 Сил чист?

Барангезандаи бемории сил бактерияи *Micobacterium tuberculosis* мебошад, ки одатан ба шуш таъсир мерасонад, инчунина метавонад ба дигар узфҳои бадан аз чумла устуғонҳо, буғумњо ва мағзи сар таъсир расонад.

На дар ъамаи шахсони сироятёфта бо ин бактерия беморӣ инкишоф меёбад. Шахсони сироятёфта метавонанд худро бемор ҳис накунанд ва нишонањои бемориро ъам надошта бошанд. Чунин сироятёбї метавонад як умр давом кунад, валие дар ин шахсони сироятшуда метавонад беморӣ ҳеч гоҳ инкишоф наёбад. Шахсони сироятшудае, ки бемориро инкишоф намедиҳанд, дигар шахсонро наметавонанд сироят кунанд.

1.11.2 Сил чӣ гуна пањн мешавад?

Сил аз шахси бемор бо роњи ъаво-қатрагӣ, ъангоми сулфа ва атсазанӣ ба дигар шахсон мегузарарад. Сил маҳсусан дар он лъое, ки одамони сераҳолӣ зиндагӣ мекунанд, дастрасии мањдуд ба хизматрасонињои тиббӣ ва/ё истеъмолӣ, нодурустии ғизӣ доранд, тез пањн мешавад. Бо сили чорво ва дигар варианти сил, ъангоми истеъмолишири хуб нољушонидаи сироятшудаи чорвои калони шоҳдор метавонанд сироят ёбанд.

Шахсон дар ҳама гуна синну сол метавонад бемории сил дошта бошанд, аммо ҳавфи инкишоф ёфтани беморӣ дар байни қӯдакони синни то се сола ва дар пиронсолон хеле баланд мебошад. Дар шахсони системаи сусти масъуниятдошта (масалан, бо ВНМО/БПМБ) эҳтимолияти инкишофи беморӣ низ баланд мебошад.

1.11.3 Аломатњо ва нишонањои сил кадомњоанд?

Давраи аз сироятёбї ва то пайдоиши аломатҳо одатан аз 4 то 12 ҳафттаро ташкил медињад, аммо пеш аз инкишоф додани беморӣ, барангезанда метавонад дар давоми якчанд моҳ ё ҳатто сол дар бадани инсон устувор монад. Шахси бемор метавонад якчанд ҳафта пас аз оғоз намудани табобаташ дигаронро сироят кунад.

Аломатњои сил метавонанд ъолати сустии умумии бадан, лоғаршавӣ, табларза ва арақкардан дар ваќти шабона бошанд. Ўангоми сил, ки сили шушӣ номида мешавад, аломатњои сулфаи доимӣ, сулфа бо каме хун ва дард дар қафаси сина дохил мешаванд. Аммо дар қӯдакони хурдсол, баъзан танҳо нишонаи бемории сил метавонад сустшавии рушд ва инкишофи рӯҳӣ бошад. Дигар аломатҳо ва нишонаҳои бемории сил вобаста аст аз ҷойгиршавии сироят дар организм мебошад. Масалан, ъангоми сили устуғонњо ва буғумњо метавонад варамӣ, дард дар банду буғумњои кос, зону, лангиданва сутунмуњрањо мушоњида карда мешаванд.

1.11.4 Оризањои ъангоми сил чигунаанд?

Сил худро дар шаклҳои гуногун нишон медиҳад ва аксари вақт онро ташхис кардан хеле душвор аст. Бемории сили табобати накарда метавонад ба лоғаршавӣ ва марг оварда расонад. Ин метавонад дар шахсони бо ВНМО/БПМБ дошта ъарчи зудтар рӯй дихад.

1.11.5 Сил чӣ гуна табобати карда мешавад?

Беморони сил бояд табобати пурраро гузаронанд, ки истеъмоли ду ва ё зиёда доруњои зидди силро дар давоми на камтар аз шаш моҳ дарбар мегиранд. Ин стратегия барои табобати бемории сил аксар вақт «Табобати курси қўтоњмуддати бемории сил таъти назорати бевосита» (DOTS)номида мешавад. Мутаассифона, баъзе беморон доруњоеро, ки аз ҷониби духтур таъин карда шудаанд қабул намекунанд ё табобати пурраро

намегузаранд. Баъзехо метавонанд табобати самаранок гиранд. Ин метавонад ба вусъатёбии устуории микобактерияњои сил ба бисёре аз доруорињо оварда расонад, ки дар ин љолат табобати он хеле мушкил мегардад ва хатари пањншавии зиёди чунин микобактерияњоро байни дигар шахсон ба миён меорад.

1.11.6 Силро чи гуна пешгирий кардан мумкин аст?

Иммунизатсияи кўдакондар синни 12 моњагӣ бо ваксинаи БСЖ метавонад аз сили менингит ва дигар шаклҳои вазнини сил кўдакони синни аз 5 сола хурдро муҳофизат кунад.

Муқараротї асосї оид ба бемории сил

- ✓ Сил одатан ба шушњо таъсир мерасонад, аммо он метавонад ба дигар қисмҳои организм аз ѡумла устуғонњо, буѓумњо ва маѓзи сар таъсир расонад.
- ✓ Сил бо воситаи ъаво-қатрагӣ пањн мешавад.
- ✓ Аломатњои сил љолати сустии умумии бадан, лоѓарӣ, табларза ва араккунии шабона мебошад.
- ✓ Шахсоне, ки бемории сил ташакул ёфтааст бояд тарзи пурраи табобатро бо доруорибариши шифоёбӣ ва пешгирии сироятии дигар одамон гузаранд.
- ✓ Усулҳои тавсияшавандай пешгирии бемории сил дар байни кўдакон ин гузаронидани иммунизатсия бо ваксинаи БСЖњангоми таваллуд ва ъарҷӣ зудтар пас аз таваллуд то ба синни 12 моҳ расидан, мебошанд.

Љадвалї 1.11 Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинаи БСЖ

Намуди ваксина	Зиндаи бактериалї
Шумораи вояњо	1
Тақвими миллии иммунизатсия	Дар давоми 3-5 рӯзи баъд аз таваллуд
Вояњои иловагӣ	Нест
Зиддинишондод	Ҳолати ВНМО ё дигар масуниятњо
Њолатњои номатлуб	<ul style="list-style-type: none">- Вазнин: сирояти умумӣ ё чунин сироятхоба монанди остеомиелит, абсессию, лимфаденити миңтақавӣ- Сабук: аксуамал дар ъойи тазриқ
Чорањои маҳсуси эътиётӣ	Мухим ни дуруст гузаронидани иммунизатсияи дохилипӯст мебошад – барои гузаронидани ваксинаи БСЖ сўзандоруњои маҳсус истифода бурда мешаванд
Миќдори воя	0,05 мл
Љойи гузаронидан	Қисми берунии даст ё китфи чап
Намуди тазриқ	Дохили пӯст
Нигондорӣ	Аз +2°C то +8°C

1.12 Сирояти вируси попиломаи одам ва саратони гарданаки бачадон

1.12.1 Вируси папиломаи одам (ВПО) чист?

Вируси папилломаи одам (ВПО) вируси пањншуда буда, бо роњи алоќи љинсї мегузарад ва боиси пайдоиши кондиломањои љинсї ва намудњои гуногуни саратон мебошад.

Зиёда аз 100 намуди ВПО вульуд дорад. Баъзе аз инњо боиси пайдоиши кондиломањои љинсї, vale њадди аќќал 13 намудњои онњо саратонро ба вульуд меоранд. Гарчанде, ки ВПО боиси пайдошавии саратони маќъад (анус), љинсњои беруна ва гирду атрофи узвњои љинсї мебошад, он барои занон муњум аст, зоро он сабаби ба вульуд овардани 99%-и њодисањои саратони гарданаки бачадон мебошад. Саратони гарданаки бачадон сабаби асосии марги занњои калонсол дар давлатњои рӯ ба тараќќиёфта ва дуюмин бо пањншавиаш намуди саратони байни занон дар ѥањон аст. Таќрибан 85% ќодисањои фавтидагон дар кишварњои рӯ ба тараќќиёфта шудаанд.

1.12.2 ВПО чигуна пањн мешавад?

ВПО бо роњи алоќа бо осонї пањн мешавад. Џариб ќамаи одамоне, ки алоќаи љинсии фаъолона доранд, дар ваќти муайяншуда, одатан дар оѓози њаёти љинсии худ бо он сироят меёбанд.

1.12.3 Аломатњо ва нишонањои саратони гарданаки бачадон кадомњоанд?

Дар аксар ќолатњо сирояти ќодисањои ВПО аломат ё нишонањои бемориро бавульуд намеорад ва одатан шахс худ аз худдар давоми якчанд моњ аз вирус озод мешавад. Таќрибан 90% ќодисањои сироятшуда дар давоми ду сол озод мешаванд, vale дар баъзе мавридҳо сирояти вирусӣ инкишоф меёбад. Давом додани суръати сироятёбӣ дар ќолати вульуд доштани намудњои маҳсуси ВПО (дар намудњои маҳсуси 16 ва 18) метавонад ба саратони гарданаки бачадон гузарад. Авълиирии ин таќрибан 20 солимиёнаро дар бар мегирад ва нишонањотанњо баъди он оѓоз меёбад, ки саратон аллакай ќолати рушди муайян мерасид.

Аломатњо ва нишонањои саратони гарданаки бачадон хунравии ғайримуќаррапӣ (баъди алоќаи љинсї ва ё дар давоми ќайзбинӣ); дард дар ќисми устухони кос (таз), миён ва пойњо; тарашуњот аз мањбал; хастагӣ ва талафёбии вазиро дар бар мегирад. Дар марњилаи минбаъдаи беморӣ камхунӣ, вайроншавии функцияи гурдањова пайдошавии нусур (свиш) низ метавонад рӯй дињанд.

1.12.4 Саратони гарданаки бачадон чигуна табобат мешавад?

Муносабати зарурињамалониба барои пешгирии бемории саратони гарданаки бачадон дар бахши 4.5 шарњ дода шудааст.

Саратонигарданакибачадондармарњилаиаввалдарнатильаиистифодабариитафтишбоусул искрининг, бамонандиандуда (Пап-мазок), озмоишњобароимуайянкарданиДНК-

и ВПО вәмәулини визуалібоистифода азкислота сирко (уксусная кислота) варалі (опухоль) метавонаднобудшавад, вайнбеморіса маранок боусулита сирима наллі (мисол криотерапея) табобаттебад. Табобати беморињо дар маръилаи охир мушкил аст ва одатан дар якъоягї усули табобати лъарроњї, табобати радиоактивї ва кимиёвиро низ дар бар мегирад.

1.12.5 Барои пешгири намудани саратони гарданаки бачадон ва мубориза бо он чї зарур аст?

Маъмўи тадбир ю оид ба пешгирии саратони гарданаки бачадон ва мубориза бо он аз инњо иборат аст: а) пешгирии аввалин ба воситай ваксинатсияи зидди сирояти ВПО байни духтарони дар синни 9 то 13 сола; ваксинатсияи ъам писарон ва ъам духтарон; коръои сантарии маърифатї дар робита бо тарзи ъаёти солим, аз лъумла мубориза бо тамокукашон, таълими лъинсї ва тарѓиботи истифодабарии рифола, инчунин хатнаи мардон; б) пешгирии дуюмин дар байни занони дар синни 30-49 сола бо истифодаи усули скрининг ва табобат мебошад, азбаски ваксинатсия аз ъамагуна намудњои ВПО муњофизат намекунад, боиси афзоиши саратон мегардад; в) пешгирии сеюмин, яъне табобати инвазивии саратон дар ъамагуна синну сол.

Ваксинаи бар зидди сирояти вируси папиломаи одам, ки дар айни ъол вульуд дорад, метавонад ду намуди сирояти ВПО-ро пешгири кунад, 16-18, чуноне, ки маълум аст сабаби бавульуд омадани 70%-и ъодисањои саратони гарданаки бачадон мебошад. Ин дар кишварњое маҳсусан муњим аст, ки дар онњо захиранњо барои гузаронидани барномањои самаранок оид ба скрининг вульуд надоранд. Скрининг, истифодаи андуда (Пап-мазок), озмоишњо барои муайян кардани ДНК-и ВПО ва ё муоинаи визуалї бо истифода аз кислотаи сирко (уксусная кислота) барои ъамаи занони дар синни аз 30 то 49 ъатто баъд аз ваксинатсия на камтар аз як маротибатавсия дода мешавад, зоро дар онњо метавонад бемории саратони гарданаки бачадон аз лъониби дигар намудњои ВПО пайдо шавад. Дар робитаи мусбии ВНМО-и занон ваќте, ки новобаста аз синну солашон ташхиси ВНМО тасдиқ карда мешавад, скринингро бояд оғоз кард.

Ваксинаи ВПО бояд дар чањорчубаи стратегияи ъамоњангшуда, барои пешгирии беморињои саратони гарданаки бачадон ворид карда шавад.

Ваксинатсияи мардњо дар сифати дахолати афзалиятнок маҳсусан дар шароити маънуддиятњои захиравї тавсия дода намешавад. Маълумотњои дастрасбуда тасдиқ мекунанд, ки афзалияти аввалинбарои пастшавии сатҳи беморињои саратони гарданаки бачадон сатъи баланди ваксинатсия саривакт дар байни занонильавон бояд бошад.

Му́каррапоти асосї оид ба ВПОва саратони гарданаки бачадон

- ✓ Саратони гарданаки бачадон сабаби асосии марги занон дар давлатњои тараќќиёфта мебошад.
- ✓ Њамаи ъолатњои саратони гарданаки бачадон аз ълониби ВПО-буда бо роњи алоќаи ъинсї меузаранд. Ду намуди ВПО (16 ва 18), 70%-и саратони гарданаки бачадонро ба вуљуд меорад.
- ✓ Саратони гарданаки бачадон пас аз сироятёбии ВПО дар давоми солњои зиёд инкишоф меёбад, одатан аломатњо ва нишонањои он то фарорасии марњилаи охири беморї пайдо намешаванд ва табобати он душвор аст.
- ✓ Барои пешгирии саратони гарданаки бачадон зарур аст: гузаронидани иммунизатсияи ВПО; истифодабарии рифола; мубориза ба тамокукашӣ ва скрининги саратони гарданаки бачадон дар марњилањои охири ъаёт.
- ✓ Гузаронидани скрининги якмаротибагӣ дар байни занњои синни аз 30 то 49 сола, барои муайян намудани таѓиротњои барвактанае, ки метавонад ба инкишофи саратони гарданаки бачадон оварда расонад, зарур аст. Скрининг бояд ъатто дар байни занони иммунизатсияшуда низ гузаронида шавад, зеро ваксина аз ъама намудњои ВПО, ки саратони гарданаки бачадон бавуљуд меорад, муњофизат намекунад.
- ✓ Дар айни замон ду намуди ваксинаи ВПО вуљуд доранд: дувалента ва чорвалента.

Љадвали 1. 12Маълумоти кўтоњ оид ба ваксинаи ВПО ва истифодаи он дар байни духтарон

Намуди ваксинањо	Ваксинаи рекомбинантни моеъ, дар асоси капсулаи сафедадор истењсол карда мешавад
Шумораи умумии вояњо	2
Таќвими иммунизатсия	<ul style="list-style-type: none">- 0 ва 6 моњњо- Фосилаи ъадди аксар (максимальный) байни вояњо муќаррар карда нашудааст – агар дар ъолати гузаронидани вояи якум духтаре, ки аз 15 сола поён бошад гузаронидани ду вояи ваксина кофӣ аст.- Агар фосилаи байни вояњо камтар аз 5 моњро дар бар гирад, гузаронидани вояи сеюм ъадди аќқал баъди 6 моњ пас аз вояи якум зарур аст.
Дувалента (ВПОнамудњои 16 ва 18; GSK Cervarix®) ва Чорвалента (ВПОнамудњои 6,11,16 ва 18; Merck Gardasil®)	Эзоњ: занњои дар синни ≥ 15 сола ва ё шахсоне, ки системаи пасти масуният доранд (ъамонњое, ки ба воридкунни ваксинатсия таассуроти хуб надоранд) ва ё шахсони гирифттори ВНМО истифодаи севоягаи таќвими иммунизатсия тавсия дода мешавад (дар 0,1 ё 2 ва 6 моњњо)
Зиддинишондодњо	Анафилаксия ё аллергия баъди гузаронидани вояи қаблї
Њолатњои номатлуб	<ul style="list-style-type: none">- Вазнин: хеле кам анафилаксия

	<ul style="list-style-type: none"> - Сабук: аксуламал дар ѿи вориди ваксина, табларза, сарчархзані ва дилбеңзурї
Чорањои махсуси эътиётї	<ul style="list-style-type: none"> - Дар ъолати ъомиладорї гузаронидани иммунизатсияро ба таъхир гузоштан; - Наврасон ъянгоми гузаронидани иммунизатсия ва инчунин 15 дақиқа пас аз он бояд шишта бошанд, чунки баъзан беъуш мешаванд.
Миќдори воя	0,5 мл
Љои гузаронидан	Дар мушаки делтамонанди китф
Намуди тазриќ	Дохили мушак
Нигондорї	Аз +2 °C то +8 °C, ба яхкунї роњ надињед

1.13 Сироятї пневмококкї

1.13.1 Сироятї пневмококкї чист?

Бемории пневмококкї дар натицаи сироятёбї бо бактерияи *Streptococcus pneumoniae* (чуноне ки маълум аст, мисли пневмококкї) дар қисмҳои гуногуни организм рух медиҳад.

Пневмококк сабаби bemoriҳои ҷиддӣ, ба монанди пневмония, менингит (сироятёбии мембрана, пардае, ки мағзи сар ва ъароммағзро рӯйпуш мекунад осеб мерасонад) ва септисемия (мављудияти микроорганизмъои патогенӣ дар хун), инчунин дигар bemoriњои сабук низ ба монанди отити гуши миёна (илтињоби қисми миёнаи гӯш) ва синусит мебошад. Беморињии аз лъониби бактерияи пневмакоккї ба вуљуд омада, сабабори асосии пањншавии bemoriњо ва фавт дар саросари лъањон мебошад. Гарчанде нишондоди bemoriњо ва фавтњо дар кишварњои рӯ ба тараќќӣ баландтар аст, аксарияти фавтњо дар мамлакатҳои Африқо, дар ҷануби Сахара ва Осиё мушоњида карда мешаванд. Аксари вакт, ин bemoriњо дар байни қӯдакони хурд ва пионсолон во хурда мешаванд.

Дар қӯдакон омиљои ҳавф барои пайдоиши сирояти пневмококкї ин норасогии синамаконӣ ва тамокукашӣ дар дохили бино мебошанд. Омиљои ҳавф барои ъамагуна синну сол сирояти ВНМО, камхунии дастмондии ъульайравӣ (серповидно-клеточная анемия), аспления (норасоии функцияи испурҷ), bemoriњои музмини гурдањо ва зукоми гузаронидашудаи қаблӣ мебошанд.

1.13.2 Сирояти пневмококкї чигуна пањн мешавад?

Сирояти пневмококкї бо воситаи ъаво-катрагӣњангоми сулфазанӣ, атсазанива дар алоќаи наздик аз шахси сироятшуда паҳн мешавад. Инчунин пневмококк ъангоми алоќаи наздик ба таври бевоситаи сироятҳои интиқоли нафаскашӣ аз bemoron ва аз шахсоне, ки пневмокок дар ковокии бинӣ ва ё дањон\гулӯ љойигир аст, интиқол мейбад (интиқолдињандай солим). Дар баъзе гуруњиои ањолӣ шумораи интиқолдињандагони солим 70%-ро ташкил медињад.

1.13.3 Аломатњо ва нишонањои сирояти пневмококкї қадомњоанд?

Азбаски пневмокок метавонад ба қисмҳои гуногуни ҷисми инсон таъсир расонад, аломатҳо ва нишонаҳо вобаста ба ҷои сироят фарқ мекунанд. Табларза, хунуксармо ва ларзиш метавонад дар ъамагуна намудњои сирояти пневмококкї мушоњида карда шавад.

Дар қӯдакон ъангоми пневмония метавонад сулфа, нафаскаши зуд-зуд ва қашиданӣ байни қабурѓавӣ (втяжения межреберных промежутков) пайдо шавад. Беморони пионсол метавонанд ба нафаскаши зуд-зуд, дард дар қафаси сина ъангоми нафаскашӣ ва сулфа шикоят кунанд. Беморони менингит аз дарди сар, табларза, дилбењузурӣ, ъассосият ба равшанӣ, шиддатнокии гардан, печидани ъуш ва таѓирёбии ъуш метавонанд шикоят кунанд. Дар bemoroni отит ё синусит метавонад дард, бењолӣ ва ё хорильшавии олоиш (выделения) аз љои осебдида бақайд гирифта шавад.

1.13.4 Оризањо ъангоми сирояти пневмококкї чигуна мебошанд?

Оризањои пневмония метавонанд септисемия (зањродулшавии хун), эмпиема (фасод дар плевра, яъне дар фосилаи байни шушњо ва мембранаи онъю фаро мегирад) ва ё варами фасодноки шуш (абсцесс) бошанд. Дар наъотёфтагон пас аз гузарондани bemorии менингит метавонад оризањои гум кардани шунавоӣ, ақиб мондан аз инкишофи равонӣ, вайроншавии моторик ва ташаннуль мушоњида карда шавад.

1.13.5 Сирояти пневмококкї чигуна табобат карда мешавад?

Сирояти пневмококкї ба воситаи антибиотикӯ ба монанди амоксициллин табобат карда мешавад. Якчанд антибиотикӯи васеъистифодашаванд дар баъзе минтаќањо самаранок нестанд, ки бо инкишофи устувории пневмокок нисбат ба онъю вобаста мебошад.

1.13.6 Чӣ тавр метавон сирояти пневмококкиро пешгири намуд?

Сирояти пневмококкиро метавон бо иммунизатсия пешгири намуд. Беътар намудани шароити зиндагӣ (мисол: паст намудани зичии аньолӣ ва ифлосшавии ъавои дохили бино) ва беътар намудани ғизо хатари пайдоиши беморӣ ва фавтро паст мекунад, vale онъю нисбат ба иммунизатсия кам самаранок мебошанд.

Муқаррароти асосӣ оид ба сирояти пневмококкӣ

- ✓ Сирояти пневмококкӣ сабаби асосии фавт байни кӯдакони то синни 5 сола, маҳсусан дар давлатъо рӯ ба тараққиёта мебошад.
- ✓ Пневмококк метавонад сироятъоро дар қисмъои гуногуни организм бавуъуд орад; бештар беморињои пањшудаи вазнини пневмония, менингит ва септисемия мебошанд.
- ✓ Пневмонияро метавонанд ъам беморон ва ъам интиқолдињандагони солим пањн кунанд.
- ✓ Иммунизатсияи зидди сирояти пневмококкӣ бояд дар доираи чорабинињои омехта, роњхат ба муњофизат, пешгири ва табобат ъамчунин паст намудани беморӣ ва фавти кӯдакон аз пневмония дар синни хурдсолӣ иљро шавад.
- ✓ Ѝаар як ваксинаи пневмококкӣ танъо аз беморињои бавуъудовардаи серотипъои пневмококкӣ, ки дар дохилаш дорад, муњофизат мекунад. Онъю аз дигар бактерияњо, ки сирояти ъамин намуд (пневмония, менингит ва ғ.) бавуъуд овардааст, муњофизат намекунанд.

Љадвали 1.14 Маълумоти кӯтоњ оид ба ваксинаи конъюгатсияшудаи пневмококкӣ

Намуди ваксина	Ваксинаи конъюгатсияшуда (полисахариди пневмококкии бо интиқолдињандай сафедањоякъояшуда, дорои бактерияњои зинда нест)
Шумораи вояњо	3
Таќвими миллии иммунизатсия	Вояи якум дар синни 8-њафтаина бо фосилаи байни вояњо 4-њафта гузаронида мешавад.
Таќвимимиллии иммунизатсия 2a+1	<ul style="list-style-type: none">- Пеш аз онки кӯдак то синни шашмоња расад, бояд ду вояи авваларо гузаронида бошад. Иммунизатсияро аз синни 8-њафтаина бо фосилаи байни вояњо 4-њафта бояд оѓоз намуд.- Тифлони дар синни ≥ 7, ки ваксинаро дертар оѓоз намудаанд, фосилаи ъадди аќқали байни вояњо 4-њафта имконпазир аст.
Вояи иловагӣ	<ul style="list-style-type: none">- Ѝангоми таќвими 2a+1: як вояи иловагӣ дар синни аз 9 то 15 моњ ворид карда мешавад.- Кӯдакони ВНМО-дошта ё норасид, 3 вояи ваксинаро то расидан ба синни 12 моњагӣ гирифта бошанд, гузаронидани вояи иловагӣ дар давоми якум соли ъаёт боз ъам фоидабахш мебошад.
Зиддинишондод	Анафилаксия ё аллергия баъди гузаронидани вояи қаблӣ
Њолатъои номатлуб	<ul style="list-style-type: none">- Вазнин: маълум нест- Сабук: аксуламал дар лъои воридкардаи ваксинањо ва табларза
Чорањои маҳсуси эътиётӣ	Агар дар кӯдак беморињои миёнаи вазнин ё вазнин бошад (інгоми баландшавани ъарорати бадан $\geq 39^{\circ}\text{C}$), иммунизатсия ба таъхир гузашта шавад
Миќдори воя	0,5 мл
Лъои гузаронидан	Қисми болоии (берунаи) рони пой дар хурдсолон ва кӯдакон
Намуди тазрик	Дохири мушак
Нигоњдорӣ	<ul style="list-style-type: none">- Аз $+2^{\circ}\text{C}$ то $+8^{\circ}\text{C}$- Ба яхкунӣ роњ надињед

